

9104 - Шартҳои қабул шудани шаҳодатайн (ду шаҳодат)

савол

Саволи ман ба мавзӯи яке аз хутбаҳо даҳл дорад. Имом дар бораи калима суханронӣ намуда, гуфт, ки ин калима шартҳое дорад. Донишмандон зикр кардаанд, ки он 9 то ва ё наздик ба ҳамин адад шартҳое дорад, ки агар инсон онҳоро ба ҷой оварад, метавонад вориди ҷаннат шавад. Ӯ гуфт, ки танҳо талафғуз намудани калимаҳо коғӣ нест. Ман меҳостам ин шартҳоро бидонам. Ӯ баъзе аз он шартҳоро зикр намуд, аз ҷумла:

Аввал: Донистани ин калима.

Дуввум: Яқин.

Оё шумо дар ин бора чизе медонед? Оё метавонед шартҳои боқимондаро ба ман зикр кунед? Ман кӯмаки шуморо иншоаллоҳ қадрдонӣ мекунам.

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Шояд манзури шумо аз калима, калимаи тавҳид, яъне шаҳодатайн (Ло илоҳа иллаллоҳу Мухаммадур расулуллоҳ) аст. Имомхатиб ҳам ҳаминро дар назар дорад.

Шаҳодатайн якчанд шартҳое дорад, аз ҷумла:

Аввал: Илм.

Илм бо маънояш, ки мақсад аз он нафӣ ва исбот буда ва он мухолифи ҷаҳлу нодонӣ аст.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

сура Мұхаммад: ۱۹

«Пас бидон, ки маъбуде (ба ҳақ) қуз Аллоҳ нест». (Сураи Мұхаммад: 19).

Аллоҳ таъоло фармудааст:

إِلَّا مَنْ شَهَدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

сура Зхарф: ۸۶

«Магар касоне, ки ба ҳақ (яъне ба ло илоҳа иллаллоҳ) гувоҳӣ дижанд ва онон (бо дилҳояшон маъни он чизеро, ки ба забон овардаанд) медонанд». (Сураи Зухрүф: 86).

Дар саҳеҳ аз Усмон (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) ривоят шудааст, ки расууллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: «Ҳар касе, ки бимирад ва бидонад, ки ҳеч маъбуде бар ҳақ қуз Аллоҳ нест, вориди биҳишт мешавад».

Дуввум: Яқин.

Яқин муҳолифи шакку шубҳа аст. Яъне гӯяндаи он ба маъни ин калима яқини қатъӣ дошта бошад, зеро барои имон танҳо илми яқин лозим аст ва илми гумонӣ коғӣ нест. Агар шак ба он дохил шавад, чӣ мешавад?

Аллоҳ таъоло фармудааст:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَأُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سِبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْأَصْدِقُونَ.

сураи Ҳуҷарот: ۱۵

«Мӯминон танҳо касоне ҳастанд, ки ба Аллоҳ ва расулаш имон овардаанд, сипас шакку тардиде накарданд ва бо молҳо ва ҷонҳояшон дар роҳи Аллоҳ ҷиҳод карданд, ҳамоно инҳо ростгӯёнанд». (Сураи Ҳуҷарот: 15).

Аллоҳ таъоло (дар ин оят) барои сидқи имонашон ба Аллоҳ ва расули Ӧ шарт гузоштааст, ки тардид накунанд, яъне шак накунанд, аммо шаккунанда аз ҷумлаи мунофиқон аст, паноҳ ба Аллоҳ.

Ва дар саҳех аз ҳадиси Абухурайра (Аллоҳ аз ӯ хушнуд бод) ривоят аст, ки расулаллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) фармудааст: **«Гувоҳӣ медиҳам, ки ҳеч маъбуде (бар ҳақ) ҷуз Аллоҳ нест ва ман фиристодаи Аллоҳ ҳастам. Ҳар бандae бо ин ду (яъне бо ин ду шаҳодат) бо Аллоҳ мулоқот бикунад ва дар он шакку шубҳае надошta бошад, аз дохил шудан ба биҳишт боздошta намешавад».**

Саввум: Қабул.

Қабул намудани муқтазои ин калима бо қалбу забон аст.

Сипас оиди касоне, ки онро қабул кардаанд, фармуд:

إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُحْلَصِينَ ❁ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ❁ فَوَّاکِهُ وَهُمْ مُّكَرَّمُونَ ❁ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾.

сураة الصافات: ٤٠ - ٤٣

«Магар бандагони мухлиси Аллоҳ. Онҳо ризқ ва рӯзии муайян доранд. (Анвои) меваҳо ва онон гиромӣ доштагонанд. Дар боғҳои пурнеъмати (биҳишт)».

(Сураи Соффот: 40 – 43), то охири оятҳо.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْثُ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾.

сураة النمل: 89

«Ҳар ки некӣ биёварад, подоши беҳтар аз он хоҳад дошт ва онон аз вахшати он рӯз дар амонанд». (Сураи Намл: 89).

Дар саҳех аз Абумӯсо (Аллоҳ аз ӯ хушнуд бод) аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) ривоят аст, ки мефармояд: **«Мисоли ҳидоят ва илме, ки Аллоҳ маро бо он**

фиристод, ҳамонанди борони зиёде аст, ки ба замине биборид, баъзе чои он замин пок ва қобили кишт аст, обро қабул мекунад ва алафу гиёҳони зиёде мерӯянд ва баъзе чои он замин хушк аст, обро нигаҳ медорад, ки Аллоҳ бо воситаи он ба мардум манфиат мерасонад, онон аз он нӯшиданд, обёри карданд ва зироат намуданд ва баъзе чои он замин шӯразор аст, ки на обро нигаҳ медорад ва на гиёҳе мерӯёнад ва он мисоли касест, ки дар дини Аллоҳ фақеҳ гардад ва имме, ки ман бо он фиристода шудаам, ба ўфоида расонида, онро дониста ва ба дигарон низ омӯхтааст. Мисоли касе, ки ба он илм беэътиноӣ карда ва роҳи росте, ки ман овардаам, қабул накардааст».

Чаҳорум: Таслим шудан.

Таслим шудан ба он чи ки ин калима далолат мекунад, бар хилофи тарк намудани он.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾.

سورة الزمر: ٥٤

«Ба сӯи Парвардигоратон бозгардед (ва рӯй овардед) ва барои ў таслим шавед». (Сураи Зумар: 54).

Аллоҳ таъоло фармудааст:

﴿وَمَنْ أَخْسَنُ دِينًا مِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾.

سورة النساء: ١٢٥

«Ва чи касе некоинтар аст аз касе, ки худро таслими Аллоҳ мекунад ва накӯкор аст?» (Сураи Нисо: 125).

Аллоҳ таъоло фармудааст:

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرْزَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾.

سورа لقمان: ۲۲

«Ва ҳар қас рўи хешро таслими Аллоҳ кунад, дар ҳоле, ки некӯкор бошад, ба ростӣ ба дастовези маҳкаме (яъне ба ло илоҳа иллаллоҳ) чанг задааст ва саранҷоми (ҳамаи) корҳо ба сӯи Аллоҳ аст». (Сураи Луқмон: 22).

Маънои "рўи хешро таслим кунад" яъне ба он гардан ниҳад, дар ҳоле ки некӯкор ва муваҳҳид аст.

Панҷум: Сидқ.

Сидқу ростӣ дар он, акси дурӯғ аст. Маънои он ин аст, ки ин суханро сидқан аз қалбаш бигӯяд, ки қалбу забон бо яқдигар мувофиқат кунанд.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

الْمَلَكُ أَحَسِبَ النَّاسَ أَنَّ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ❁ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمُنَ اللَّهُ الَّذِيَنَ أَنْهَىٰهُمْ وَلَيَعْلَمُنَ الْكَافِرُونَ}.
﴿أَحَسِبَ الْمَلَكُ أَنَّ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ❁ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمُنَ اللَّهُ الَّذِيَنَ أَنْهَىٰهُمْ وَلَيَعْلَمُنَ الْكَافِرُونَ﴾

سورа العنکبوت: ۱ - ۳ .

«Алиф, лом, мим. Оё мардум пиндоштаанд, ҳамин ки бигӯянд: "Имон овардем" раҳо мешаванд ва озмуда намешаванд? Ва ба ростӣ касонеро, ки пеш аз онон буданд, озмудем ва албатта Аллоҳ касонеро, ки рост гуфтаанд, маълум мекунад ва дурӯғгӯёнро (низ) маълум месозад». (Сураи Анкабут: 1 - 3), то охири оятҳо.

Дар "Саҳиҳайн" ("Саҳиҳ"-и Бухорӣ ва "Саҳиҳ"-и Муслим) аз Муоз ибни Ҷабал (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ривоят аст, ки мефармояд: «Хеч касе нест, ки содиқона аз қалбаш гувоҳӣ диҳад, ки ҳеч маъбуде ба ҳақ ҷуз Аллоҳ нест ва Муҳаммад банда ва фиристодаи ӯст, магар ин ки Аллоҳ ўро бар оташи ҷаҳаннам ҳаром мегардонад».

Шашум: Ихлос.

Ихлос ин пок сохтани амал бо нияти нек аз тамоми олудагиҳои ширк мебошад.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

{أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْحَالِصُ}.

Сураи зумар: ٣

«Огоҳ бошед, ки дини холис (ва холӣ аз ширқ) аз они Аллоҳ аст». (Сураи Зумар: ٣).

Аллоҳ таъоло фармудааст:

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُحْلِّصِينَ لَهُ الدِّينُ حُنَفَاءُ}.

Сураи биине: ٥

«Ва онон фармон наёфтанд, ҷуз ин ки Аллоҳро мухлисона ва бар пояи оини тавҳидӣ, дар ҳоле ибодат кунанд, ки дин ва ибодатро маҳсуси ӯ бидонанд».

(Сураи Баййина: ٥).

Дар саҳех аз Абуҳурайра аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) ривоят шудааст, ки мефармояд: **«Хушбахттарин мардум ба шафоати ман қасест, ки холисона аз қалбу нафсаш бигӯяд, ки ҳеч маъбуде ба ҳақ ҷуз Аллоҳ нест».**

Ҳафтум: Муҳаббат.

Он дӯст доштани ин калима, муқтазо ва далолоти он ва ҳамчунин дӯст доштани аҳли ин калима, ки бо он амал мекунанду, ба шартҳои он пойбанданд ва бад дидани мухолифи он.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنَادَاهُ يُجْبِونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ}.

Сураи бкоре: ١٦٥

«Ва аз мардум касоне ҳастанд, ки ба ҷуз Аллоҳ ҳамтоёне мегиранд, ки онҳоро монанди дӯст доштани Аллоҳ дӯст медоранд, вале касоне, ки имон овардаанд, Аллоҳро бештар дӯст медоранд». (Сураи Бақара: 165).

Нишонаи муҳаббати банда ба Парвардигораш ин аст, ки ҳар он чизеро, ки Аллоҳ дӯст дорад, аз дигар чизҳо боло бидонад, гарчанде ки бар хилофи нафси ў бошад, ҳар он чизеро, ки Парвардигораш бад бинад, аз он нафрат бикунад, агарчи ба он майл дошта бошад, дӯстони Аллоҳ ва расули Ӯро дӯст дорад, бо душманони Аллоҳ душманий кунад, расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод)-ро пайравӣ намояд, аз паси ў биравад ва роҳнамоии ўро бипазирад. Ҳамаи ин нишонаҳо шартҳои ин муҳаббат аст ва наметавон тасавур кард, ки ин муҳаббат бе ин шартҳо вучуд дошта бошад.

Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: «**Се чиз аст, ки агар дар инсон бошад, ширинии имонро дармеёбад: Ин ки Аллоҳ ва расули Ӯ маҳбубтар аз ҳама чиз бошанд ва ин ки мардро танҳо ба хотири Аллоҳ дӯст бидорад ва ин ки аз баргаштан ба куфр баъд аз он ки Аллоҳ ўро аз он начот дод, нафрат дошта бошад, ҳамчуноне, ки аз партофта шудан дар оташ нафрат дорад».** (Бухорӣ ва Муслим аз Анас ибни Молик ривоят кардаанд).

Баъзе аз донишмандон шарти ҳаштумеро илова намудаанд, ки он куфр варзидан ба ҳар чизе ки ба ғайри Аллоҳ парастида мешавад, (яъне куфр ба тоғут).

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: «**Ҳар ки "ло илоҳа иллаллоҳ" гӯяд ва ба ҳар чизе ки ба ҷуз Аллоҳ таъоло парастида мешавад, куфр варзад, молу хуни ў ҳаром мегардад ва ҳисоби ў бар Аллоҳ аст».**

Ривояти Муслим.

Барои ҳифз намудани хуну мол дар баробари гуфтани "ло илоҳа иллаллоҳ" ин куфр варзидан ба ҳар чизе, ки ба ҷуз Аллоҳ таъоло парастида мешавад, ҳар касе ки набошад.